

УДК 334  
ББК65.290.2

**ЧОЙГОХИ ШАРИКИИ  
ИЧТИМОЙ ДАР СОХТОРИ  
ИНСТИТУЦИОНАЛИИ  
РУШДИ ИҚТИСОДИЁТ** *Шоҳиён Абдураҳим Маҳмадулло,  
унвончӯи кафедраи назарияи иқтисодӣ ва  
фаъолияти соҳибкории Дошишакадаи соҳибкорӣ ва  
хизмат (Тоҷикистон, Душанбе)*

**СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ  
СЕКТОРЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ** *Шоҳиён Абдураҳим Маҳмадулло,  
соискатель кафедры экономической теории и  
предпринимательской деятельности Института  
предпринимательства и сервиса  
(Таджикистан, Душанбе)*

**SOCIAL PARTNERSHIP  
IN INSTITUTIONAL  
SECTOR OF ECONOMIC  
DEVELOPMENT** *Shohiyon Abdurakhim Makhmadullo,  
claimant for candidate degree of the department of  
economy theory and entrepreneurship under the  
Institute of Entrepreneurship and Services of  
Tajikistan (Tajikistan, Dushanbe)  
E-MAIL: [shoev75@mail.ru](mailto:shoev75@mail.ru)*

**Калидвоҗсаҳо:** шарикии иҷтимоӣ, неоинституционализм, муносибатҳои иҷтимоӣ-  
иқтисодӣ, иқтисодиёти нуҳонӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, институтҳои ҳокимиияти  
давлатӣ, соҳаи иҷтимоӣ-меҳнатӣ, сармояи инсонӣ

Зикр гардидааст, ки шарикии иҷтимоӣ ҳамчун падидай фаъоли иқтисодӣ ба  
категорияҳои асосии институционализм мувофиқ буда, Кодекси меҳнат мөъёри  
шарикии иҷтимоиро дар ҷумҳурӣ ҷиҳати таъмини мувофиқати манфиатҳои иштирок-  
дорони он ба масъалаҳои муносибатҳои меҳнатӣ ва дигар муносибатҳои бевосита ба  
онҳо алоқаманд муайян менамояд. Ба ақидаи муаллиф шарикии иҷтимоӣ ҳамчун тан-  
зимгар ва институти рушди муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳамгирои манфиатҳои ишти-  
рекдорони муносибатҳои иқтисодӣ баромад намуда, бевосита дурустии баррасии муно-  
сибати институционалиро ба шарикии иҷтимоӣ таъқид менамояд. Нақши давлат  
ҳамчун институти калидӣ дар қабули санадҳои мөъёрии ҳуқуқӣ, муайян намудани вазъи  
ҳуқуқии иштирокдорони шарикии иҷтимоӣ, таъмини раванди ҳалли муноқишаҳо миёни  
иштирокдорони шарикии иҷтимоӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

**Ключевые слова:** социальное партнерство, неоинституционализм, социально-экономи-  
ческие отношения, Республика Таджикистан, институты власти, социально-  
трудовая сфера, человеческий капитал

Отмечается, что социальное партнерство как активный экономический феномен  
соответствует основным категориям институционализма, а в Трудовом кодексе  
определенны нормы социального партнерства в стране, обеспечивающие увязку интересов  
его членов с трудовыми отношениями и другими непосредственно связанными  
вопросами. Изложено мнение, что социальное партнерство выступает регулятором и

институтом развития экономических отношений и интеграции интересов участников экономических отношений, а также подчеркивает правильность институционального подхода к социальному партнерству. Также освещается роль государства как ключевого института для принятия правовых актов, определения правового статуса участников социального партнерства, обеспечения процесса разрешения конфликтов между участниками социального партнерства.

**Keywords:** *social partnership, neoinstitutionalism, socio-economic relations, Republic of Tajikistan, government institutions, social and labor sphere, human capital*

*The article notes that social partnership as an active economic phenomenon corresponds to the main categories of institutionalism and the Labor Code defines the norms of social partnership in the country, ensuring an alignment of the interests of its members with labor relations and other directly related issues. According to the author, social partnership acts as a regulator and institution for a development of economic relations and an integration of interests of participants in economic relations, and also emphasizes a correctness of institutional approach to social partnership. The article also highlights the role of the state as a key institution for an adoption of legal instruments, determination of a legal status of participants in social partnerships, ensuring the process of settling conflicts between participants in social partnership.*

Дар шароити мусир яке аз самтҳои самарабахши инкишофи илми иқтисодӣ институтсиализм ва неоинститутсионализм гардид. Вобастагии иҷтимоии фаъолияти иқтисодии одамон, ки тавассути мундариҷаи фаҳмиши худи “институт” муайян мегардад, яке аз муқаррароти асосии назарияи институтсионалии мусир мебошад. Асосгузори самти институтсионалӣ дар илми иқтисод Т. Веблен, истилоҳи “институт”-ро ҳамчун шакли маъмулии ақидаҳо вобаста ба муносибатҳои алоҳида миёни чомеа ва шаҳс ва функсияҳои алоҳидаи иҷроқунандай онҳо маънидод намудааст. Ба ибораи дигар институт ҳамчун низоми ҳаёти чомеа мебошад, ки аз маҷмӯи маҳдудиятҳо иборат буда, дар замони муайяни вақт ё лаҳзаи дилҳоҳи рушди ҳама гуна чомеа амал менамояд... (1, с. 8)

Намояндаи дигари институтсионализм Ч. Коммонс ба таърифи институт ширкатҳои истехсолӣ, иттифоқҳои касаба, иттиходияҳои тичоратӣ, оила ва давлатро дохил менамояд. Бо қавли дигар, ў дар фаҳмиши васеъ институтро ҳамчун фаъолияти колективона доир ба идоракунӣ, либерализатсия ва васеъ намудани майдони амалиёти инфиродӣ баррасӣ менамояд (2). Хулоса, ба назари Т. Веблен институт ин низоми меъёрҳо, қонунҳо ва қоидаҳо, ба назари Ч. Коммонс - ташкилотҳо мебошад, ки дар он амалҳои мувофиқашуда ба роҳ монда мешаванд.

Минбаъд рушди назарияи институтсионалӣ номи “неоинститутсионализм”-ро гирифт. Зоро дар доираи институтсионализми пешин таҷдиди назар дар фаҳмиши истилоҳи “институт” ба вучуд омад. Ин тағирии мағҳумӣ бо фаъолияти Д. Норт алоқаманд мебошад. Д. Норт таърифи институтро ҳамчун маҳдудиятҳои расмӣ (қонунҳо, конститутсия) ва ғайрирасмии (шартномаҳо ва кодексҳои иҳтиёри рафттор) аз ҷониби одамон коркардшуда, инчуни омилҳои водоркунӣ, ки ҳамкории онҳоро сохторбандӣ мекунанд (судҳо, милитсия ва ғ.), баррасӣ намуд. Ғайр аз ин ў дар низоми институтҳо маҷмӯи қоидаҳо, тартиби мувофиқат, рафттори маънавӣ ва

ахлоқии одамонро ҷиҳати афзун намудани даромадҳо дохил намуд. Аммо Д.Норт бар хилоғи Ҷ. Коммонс байни фаҳмиши институт ва иттиҳодияҳои иқтисодӣ фарқ мегузорад. Ў сабит соҳтааст, ки институтҳо қоидаҳои бозӣ ба шумор мераванд, ташкилотҳои иқтисодӣ бошанд гурӯҳи афрод мебошанд, ки фаъолияташон бо вазифаҳои мақсадноки умумӣ алоқаманд аст.

Дар адабиёти иқтисодӣ шарҳҳои гуногуни фаҳмиши институт мавҷуд аст. Шарҳҳои таърифи мазкур дар ҷадвали 1 оварда шудааст (3, с. 12-13).

**Ҷадвали 1. Тағсирӣ консепсияи институт аз ҷониби муаллифон**

<b>Муаллифон</b>	<b>Таъриф</b>
1. Гамилтон В.В.	Тарзи фикрронӣ, як навъи амалҳои доимӣ дар ҳаёти муқаррарӣ, одатҳо ва расму анъанаҳои мардум. Фарҳанги инсонӣ, ки дар худ синтез ё маҷмӯи қонуну қоидаҳоро таҷассум менамояд.
2. Веблен Т.	Тарзи маъмулии фикрронии одамон, ки дорои тамоюли мавҷудияти дурудароз мебошад.
3. Коммонс Дж.	Фаъолияти муштарақ доир ба назорат, озод кардан ва васеъ намудани фаъолиятҳои инфириодӣ.
4. Дюргейм Э.	Омилҳои иҷтимоӣ, ки барои шаҳсони алоҳида берунӣ ва маҷбуриӣ ба шумор мераванд, ҳамчун тасаввуроти колективӣ.
Норт Д.	Қоида, механизмҳои таъминкунандай иҷрои он, инҷунин меъёрҳои рафтор, ки муносибатҳои байни одамонро танзим менамояд
Шоттер Ф.	Меъёри рафтори ҷамъиятӣ, ки аз ҷониби ҳамаи аъзои ҷомеа эътироф гардидааст, ки рафтори одамонро дар ҳолатҳои муайянни тақроршавандӣ инъикос менамояд ва ё худ идора мешавад, ё ин ки аз ҷониби баъзе қудратҳои беруна назорат мешавад.
Гриф А.	Водоркуниҳои муайянни шакли гайритехнологӣ, ки сабаби ҳамкориҳои иҷтимоӣ мегарданд ва таъминкунандай ҳавасманӣ барои нигоҳ доштани рафтори мунтазам мебошанд.
Быченков В.М.	Маҷмӯи ин ё он гуна меъёрҳои иҷтимоӣ, ки танзимкунандай муносибатҳои ҷамъиятӣ ва фаъолияти иштирокдорони онҳо ташкилотҳои иҷтимоӣ, муассисаҳо мебошанд, ки худ ҳамчун субъектҳои муносибат ва фаъолиятҳои ҷамъиятӣ баромад менамоянд.
Зотов В.В.	Арзишҳои устуворӣ, функционалиӣ, ташкилию рамзии ҷомеа, ки дорои ҳусусиятҳои меъёрӣ-арзииӣ ва фарҳангии он мебошанд.

Институтҳо ҳамчун категорияи асосӣ ҷиҳати амсиласозии эврестикӣ (фаъолияти эҷодии шаҳс) ва таҳлили воқеии ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии кишвар имконияти вадеъ фароҳам меоранд. Илова бар ин, тавре ки аз шарҳи мағҳуми институт дар ҷадвали 1 бармеояд, номуайяни мағҳумии институтионализм мавҷуд буда, маънидодкуни аз ҳад зиёди категорияҳои асосии он ба назар мерасад. Ин дар равандҳои

---

модернізатсияи воқеи фаъолияти хочагидорӣ инъикоси нодуруст ва монеаро ба вучуд меорад. Аз ин рӯ, дар адабиёти маҳсус бештар таърифи Д.Норт мавриди истифода қарор мегирад, ки дар он институт ҳамчун қоидаи бозӣ дар ҷомеа ё маҳдудиятҳои аз ҷониби инсон эҷодгардида бо мақсади ташкил ва танзими муносабатҳо миёни одамон муайян карда мешавад (4, с. 28).

Бо вучуди ин, дар доираи таҳқиқот мо ақидаи О.Иншаков ва Д.Фроловро ҷонибдорӣ мекунем. Онҳо менависанд, ки: “Вазифаи асосӣ ва мақсади институтҳои иқтисодӣ на танҳо дар “қоидаи бозӣ” будан, балки дар шакли ҷамъияти ташкили муносабатҳои функционалӣ дар ҳамкории одамон, гурӯҳҳои онҳо ва ҷомеа зохир мегарданд. Институтҳо бо меъёрҳо ва қоидаҳо маҳдуд намешаванд, балки онҳоро ташкил намуда, ҳамзамон имкониятҳо ва маҳдудиятҳо, ҳуқуқ ва уҳдадориҳо, нақш ва мақоми онҳоро муайян менамоянд. Тағйири шакли функционалии робита ва муносабатҳо бе тағйироти даҳлдори сохторӣ ғайриикмон аст, ки дар ҳамкорӣ механизми таҳаввули хочагиро ба вучуд меорад. Асоси фаъолияти институтҳоро тақсимоти ҷамъияти мөхнат, маҷмӯаи вазифа, функцияҳое, ки барои ташкили фаъолияти субъектҳои хочагидорӣ заруранд, ташкил мекунанд.” (5, с.40).

Дар робита бо таърифи мазкури институт метавон онро чун шаклҳои сохтории муносабатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ миёни одамон, гурӯҳҳо ва ҷомеаро дар доираи қоидаҳои маҳдудкунандай дар ҷомеа қабулгардида муайян намуд, ки муносабатҳои мутақобилаи миёни одамон, гурӯҳҳо ва ҷомеаро ба низом медарорад.

Аз ин лиҳоз, дар робита бо рафткорҳои овардашуда, шарикӣ иҷтимоӣ ҳамчун падидай фаъоли иқтисодии гурӯҳҳои муташаккили одамон ба мағҳуми “институт” дохил гардида, ба категорияҳои асосии институтсионализм мувофиқ аст. Тибқи таърифи Д.Норт институт ҳамчун маҳдудият дар ҳамкориҳо ифода мегардад, Кодекси мөхнат меъёри шарикӣ иҷтимоиро муайян менамояд. Бо қавли дигар, низоми муносабатҳои мутақобиларо миёни коргарону корфармоён, мақомоти давлатии сатҳҳои гуногунро муайян менамоянд, ки метавонанд дар таъмини мувофиқати манфиатҳои иштирокдорони шарикӣ иҷтимоӣ доир ба масъалаи танзими муносабатҳои мөхнатӣ ва дигар муносабатҳои бевосита ба онҳо алоқаманд мусоидат намоянд. Ба назари мо, шарикӣ иҷтимоӣ дар доираи муносабатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, аниқтараш муносабатҳои иҷтимоиву мөхнатӣ (муносабати миёни мөхнат ва сармоя) ҳамчун институти танзимгар ва институт-танзимгар ва институт-омили рушди муносабатҳои иқтисодӣ, ҳамгирои манфиатҳои иштирокдорони муносабатҳои иқтисодӣ баромад менамояд. Ҳамин тарик, ин таъриф бевосита дурустии баррасии муносабати институтсионалӣ ба шарикӣ иҷтимоиро таъкид мекунад. Зоро аз нуқтаи назари муносабатҳои субъектӣ-объектӣ, объекти танзимкунандай дар ин маврид ба сифати низоми муносабатҳои мутақобила миёни институтҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ баромад менамояд, ки зайллан пешниҳод мегардад:

- коргарон дорандай сармояи инсонӣ ва қобилияти зехнӣ мебошанд, ки корфармоён самаранок истифода мебаранд;
- корфармоён ва иттиҳодияҳои онҳо қоидаҳои асосӣ ва шароити истифодаи коргарон, сармояи инсониро дар раванди истеҳсолот ташкил менамоянд;
- институтҳои ҳокимияти давлатии зинаҳои гуногун ҳамчун як тарафи шарикӣ иҷтимоӣ ба сифати корфармоён ё намояндаҳои онҳо, инчунин намояндаи ваколатдор доир ба риояи қонунгузорӣ ё корфармоён баромад мекунанд.

**Нақшаи 1. Амсилаи алоқамандии муштараки иштирокдорони шарикӣ иҷтимоӣ (ҳокимияти давлатӣ, корфармоён, коргарон ва г.)**



Дар умум, шарҳу эзоҳи Кодекси меҳнат ба асосҳои институтионалии шарикӣ иҷтимоӣ такъя намуда, қайд мекунад, ки рушди институтҳои демократӣ ва, пеш аз ҳама, институтҳои демократии баробарҳуқӯқ ташкили низомҳои ҷамъиятиро тақозо менамояд, ки ҳарчи бештар манфиатҳои ҳамаи табақаҳои ҷомеаро қонеъ гардонад.

Соҳаи иҷтимоӣ-меҳнатӣ дар ҷомеа мавқеи хосса дорад. Зоро равандҳои дар ин соҳа баамаломада аз бисёр ҷиҳат на танҳо суботи иқтисодӣ, балки суботи сиёсии ҷомеаро низ муайян менамоянд. Вазъи ин соҳаҳо имконият медиҳад, ки самаранокии ислоҳоти иҷтимоӣ-иқтисодии кишвар ва сатҳи татбиқи бомувафақияти сиёсати иҷтимоии давлат баҳогузорӣ карда шавад. Ба чунин равандҳо мумкин аст норозигии коргарон, тайири сатҳ ва сифати ҳаётӣ аҳолии аз лиҳози иқтисодӣ фаъол ва гайраҳоро доҳил намуд.

Айни замон, дар таҷрибаи ҷаҳонӣ усулҳои бо таври қатъӣ ҳал намудани мушкилоте, ки дар соҳаи иҷтимоӣ-меҳнатӣ ба миён омадаанд, мавҷуд нест. Усулҳо ва механизмҳои баргузории гуфтугӯи иҷтимоӣ ва баҳисобгирии манфиатҳои ҳамаи иштирокдорони раванди истеҳсолӣ истифода мегарданд. Дар натиҷа, шарикӣ иҷтимоӣ ҳамчун методи ҳамоҳангсозии манфиатҳои гуногуни иҷтимоӣ-гурӯҳӣ пайдо гардида, инчунин усулҳо, механизмҳо ва низоми институтҳои даҳлдор ва тартиби танзими муноқишаҳо байни онҳо ба миён омад. Ба даст овардани суботи иҷтимоӣ, мувофиқати манфиатҳо ва инкишофи самараноки минбаъдаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, мақсади асосии шарикӣ иҷтимоӣ ба шумор меравад. Асоси шарикӣ иҷтимоиро ташкил медиҳад:

- эътирофи он, ки дар ҷомеа гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ мавҷуданд, ки вазифаҳои бо худ хос ва манфиатҳои гуногун доранд ва метавонанд муноқишаҳоро ба вучуд оранд;

- эътирофи имконияти ҳалли ин муноқишаҳо дар асоси ноил гардидан ба созиши муштарак, ки ба масъалаҳои дурномои рушди ҷомеа ҷавобгӯ бошад.

---

Ҳамин тариқ, шарикки ичтимоӣ ҳамчун методи мувофиқати манфиатҳои гурӯҳҳои мухталиф, ҳалли зиддиятҳои бавучудомада ва пешгирии низоъҳо дар самти муносибатҳои ичтимоӣ-мехнатӣ баромад мекунад.

Дар натиҷаи татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ ва ичтимоӣ заифшавии нақши давлат дар самти ичтимоӣ-мехнатӣ ба миён омад, ки дар натиҷа мутаносибан ҳифзи ичтимоии шаҳрвандон коҳиш ёфт. Аз ин рӯ, ташаккули қонунгузорӣ оид ба шарикки ичтимоӣ ҳавасмандии коғиро ба даст овард. Дар ҳолати пайдо гардидани зарурати ҳамоҳангозии манфиатҳои коргарон ва корфармоён дар сатҳи гуногун (сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ, соҳавӣ) шарикки ичтимоӣ сеҷониба мегардад (ҳамчунин низоми трипартизм). Барои ба низом даровардани муносибатҳои ичтимоӣ-мехнатӣ, баргузор намудани гуфтушунидҳои колективӣ ва тайёр намудани лоиҳаҳои созишинаҳои марбута дар сатҳи миллӣ, комиссияи сеҷонибаи доимоамалкунанда оид ба танзими муносибатҳои ичтимоӣ-мехнатӣ ташкил карда мешавад. Аъзои ин комиссияҳо намояндагони иттифоқҳои касаба, иттиҳодияҳои корфармоён ва Ҳукумати ҷумҳурӣ ба шумор мераванд.

Мувофиқи моддаи 300-и Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон “комиссияҳои ҷумҳурияйӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ мувофиқи “Низомнома дар бораи комиссияи сетарафа оид ба танзими муносибатҳои ичтимоию меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” фаъолият менамоянӣ, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мувофиқи иттиҳодияҳои намояндагони кормандон ва иттиҳодияи корфармоён тасдиқ мегардад. Дар сатҳи ҷумҳурияйӣ - комиссияҳои сетарафа (дугарафа) оид ба танзими муносибатҳои ичтимоию меҳнатӣ, мақомот оид ба таъмини мутобиқгардонии манфиатҳои давлат ва тарафҳои муносибатҳои ичтимоӣ-мехнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешаванд. Комиссияҳои сетарафа (дугарафа) аз намояндагони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон ва иттиҳодияҳои корфармоён иборат мебошанд.

Дар сатҳи соҳавӣ комиссияҳои сетарафа (дугарафа) барои танзими муносибатҳои ичтимоӣ-мехнатӣ таъсис дода мешаванд. Ҳайати комиссияҳои соҳавӣ аз ҷониби тарафҳо ташкил карда мешаванд, ки дар он намояндагони мақомоти даҳлдори иҷроияи ҳокимиюти давлатӣ, намояндагони кормандон ва корфармоён дохил карда мешаванд.

Дар сатҳи минтақа комиссияҳои сетарафа доир ба танзими муносибатҳои ичтимоӣ-мехнатӣ аз ҳисоби намояндагони мақомоти даҳлдори иҷроияи ҳокимиюти давлатӣ, корфармоён ва кормандон ташкил карда мешаванд.

Дар сатҳи ташкилотҳо оид ба танзими муносибатҳои ичтимоӣ-мехнатӣ, таҳия ва бастани шартномаҳои меҳнатӣ комиссияҳои дугарафа таъсис дода мешаванд. Дар ҳайати ин комиссияҳо намояндагони корфармоён ва кормандон шомил мешаванд. Дар сатҳи гурӯҳҳои молияйӣ-саноатӣ ва ширкатҳои трансмиллӣ комиссияҳои дугарафа (сетарафа) оид ба гузаронидани музокироти колективӣ (машваратҳо), таҳия ва бастани созишина дар иттиҳодияҳои ташкилотҳои мазкур, аз ҷумла ташкилотҳои берун аз ҳудуди давлат ҷойгирбуда ташкил карда мешаванд. Ба ҳайати комиссияҳо намояндагони корфармо ва кормандон дохил мешаванд.” (6, с. 102). Намудҳои шарикки ичтимоӣ ё созишинаҳо дар ҷадвали 2. оварда шудааст.

Дар ҷумҳурӣ ба гайр аз Созишинаи генерали (Созишинаи генерали байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили

Тоҷикистон ва Иттиҳодияи корфармоёни Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020), якчанд созишномаҳои соҳавӣ, аз ҷумла байни Саридори геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи марказии иттиҳои касабаи “Тоҷикметалл”, байни Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи марказии иттиҳои касабаи “Тоҷикметалл” барои солҳои 2018-2020 амал менамоянд, ки дар онҳо масъалаҳои вақти корӣ, музди меҳнат ва рухсатии меҳнатӣ, таъмин бо кор, имтиёзҳо, суғуртаи кафолатҳои иҷтимоӣ, хифзи меҳнат, кафолатҳои ҳуқуқи мақомот ва кормандони иттиҳои касаба муайян карда шудаанд.

**Чадвали 2. Намудҳои шарикии иҷтимоӣ ё созишномаҳо ва иштирокчиёни он**

	<b>Намудҳои созишномаҳо</b>	<b>Мундариҷа</b>
1.	<b>Генералий</b>	Санади ҳуқуқӣ, ки принсипҳои умумии сиёсати шарикии иҷтимоию иқтисодӣ, равандҳои асосии ҳамкорӣ ва уҳдадориҳои тарафайни Ҳукумат, иттиҳодияҳои иттиҳофокҳои касаба, дигар намояндагони кормандон ва иттиҳодияҳои умумиҷумҳуриявии корфармоёнро дар соҳаи шугли ахолӣ, баланд бардоштани кафолатҳои иҷтимоии шаҳрвандон, таъмини хифзи иҷтимоии гурӯҳҳои камбизоати ахолӣ, таъмини рушди даромадҳои кормандонро вобаста ба мӯътадил гардиданӣ вазъи иқтисодӣ муайян мекунад.
2.	<b>Соҳавӣ</b>	Санади ҳуқуқӣ, ки равандҳои иҷтимоию иқтисодии инкишифӣ соҳа, шароити меҳнат, сатҳи шуғл, музди меҳнат кафолатҳои иҷтимоии кормандони соҳа ва масъалаҳои тарафайни сатҳи соҳавиро муайян менамояд.
4.	<b>Минтақавӣ</b>	Санади ҳуқуқӣ, ки танзимкунандай шароити умумии меҳнат, кафолат ва имтиёзҳои меҳнатиро дар минтақаи воҳиди даҳлдори маъмурии ҳудудӣ муайян намуда, ҳангоми бастани шартнома ба ҳисоб гирифта мешавад ва барои тарафҳо ҳатмӣ мебошад.

*Сарҷашма: Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 301, саҳ. 102*

Бояд зикр намуд, ки дар низоми шарикии иҷтимоӣ давлат мақоми хосса дорад. Зоро маҳз давлат, пеш аз ҳама, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро қабул менамояд, ки коида ва тартиби татбиқи моҳияти шарикии иҷтимоӣ, вазъи ҳуқуқии иштирокдорони онро (иттиҳодияҳои корфармоён ва иттиҳодияи кормандон, шакл ва усули намояндагӣ) муайян менамояд. Дуюм, давлат ба сифати миёнарав ва кафили раванди ҳалли муноқишаҳо миёни иштирокдорони шарикии иҷтимоӣ баромад мекунад. Сеюм, давлат иштирокдори фаъоли шарикии иҷтимоӣ, масалан тарафи созишномаҳои колективӣ дар сатҳи муайян ба ҳисоб меравад.

Ҳангоми муайян намудани мавқеи тарафҳои шарикии иҷтимоӣ, давлат доираи ҳуқуқии фаъолияти онҳоро муайян намуда, ба ин роҳ меъёри қонунгузории заруриро таъмин менамояд. Давлат барои татбиқи ҳуқуқҳои кормандон ва корфармоён ҷиҳати муттаҳидшавӣ шароити мусоид фароҳам меорад. Масалан, таъсиси ассотсиятсияҳо ва иттиҳофокҳо барои ба даст овардани ҳадафҳое, ки дар Оинномаи ин иттиҳофокҳо ва иттиҳодияҳо дарҷ гардидаанд. Ҳамин тарик, заминаи қонунӣ барои ташаккули институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба миён меояд.

---

Институтҳои ҳокимияти давлатии сатҳҳои гуногун, пеш аз ҳама низоми ҳавасмандгардонӣ ва мутобиқатии раванди гуфтушунидҳоро ташкил мекунанд, ки ҷиҳати таъмини ягонагӣ ҳангоми ба роҳ мондани шароити меҳнат дар маҳалли мазкур, соҳа ва гайра пешбинӣ шудааст. Ҳамзамон мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҳамчун тарафи шарикӣ иҷтимоӣ уҳдадориҳои муайянро дар мавриди зерин ба худ мегирад:

- онҳо метавонанд ба сифати корфармоён дар он ҳолате, ки агар сухан дар бораи муассисаҳои давлатии бахши иқтисодӣ равад, баромад кунанд. Дар ин ҷо иштироки мақомоти давлатӣ зарур аст, зеро муассисаҳои бахши давлатӣ соҳибмулки молу амвол ба шумор намераванд, то ки онҳо ҳуқуқи пурраи пешбурди ҳочагидорӣ ё идоракунии оперативӣ дошта бошанд. Назорати мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз он ҷиҳат зарур аст, то ки корфармоён уҳдадориҳои воқеии бо соҳибмулкон мувофиқашуда ва маҳдудинакунандай манфиатҳои давлатиро бар дӯш гиранд.

- метавонад дар намояндагӣ ваколатдор бошанд; сухан дар бораи он меравад, ки як қатор ташкилотҳои шаклҳои гуногуни ташкилӣ-ҳуқуқӣ, иттиҳодияҳои муттаҳиди як минтақа, хусусиятҳои соҳавӣ ва гайра, мақомоти ҳокимияти давлатиро вазифадор менамоянд, ки аз номи онҳо созишномаҳои ҳудудӣ, минтақавӣ, ё соҳавӣ имзо намоянд. Дар ин маврид статуси ҳуқуқии чунин мақомот ба статуси иттиҳодияҳои корфармоёни сатҳи марбута наздиқ мешавад.

Рушди шарикӣ иҷтимоӣ яке аз самтҳои сиёсати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба шумор рафта, ҳамчун низоми мақсаду вазифаҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ доир ба идораи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, инчунин механизми татбиқи онҳо мебошад. Рушди шарикӣ иҷтимоӣ аз як ҷониб яке аз самтҳои мустақили сиёсати иқтисодӣ, аз ҷониби дигар шарти асосии рушди босуботи иҷтимоӣ-иқтисодии кишвар ба шумор меравад.

Институтҳои демократӣ агар, аз як ҷониб, барои баробарҳуқуқии шарикӣ иҷтимоӣ шароит фароҳам оваранд, аз ҷониби дигар, имконият ё назорати бевоситаи давлатии идоракунии муносибатҳои миёни коргарон ва корфармоёнро маҳдуд менамоянд. Аммо коҳиши самтҳои бевоситаи идоракунӣ, масъулияти мақомоти идоракунии давлатиро ҷиҳати рушди босуръат ва самарабахши он аз байн намебарад. Механизмҳои идоракунӣ ҷиҳати истифодаи ҳадди аксари имкониятҳои субъектҳои бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ равона карда шудааст. Вазифаҳои мақомоти идоракунӣ аз инҳо иборат аст:

- таъмини фаъолияти бахши соҳибкорӣ танҳо дар фазои ҳуқуқӣ, то ки сифатҳои мусбат, ба монанди ташабbusкорӣ, қабули қарорҳои таъцилӣ, ҷустуҷӯи мунтазами имкониятҳои нав, васеъ намудани фаъолият ва рушди самаранокӣ пайдо гарданд;

- ҳавасмандгардонии рушди субъектҳои соҳаи соҳибкорӣ дар самтҳои ифодакунандай манфиатҳои стратегии давлат.

Аз ин лиҳоз, самаранокии идоракунӣ ҳамчун натиҷаи робитаи танзими институтионалий аз рӯи сатҳи мувофиқати манфиатҳои иштирокдорони муносибатҳои иқтисодӣ, равандҳо дар доираи санадҳои стратегӣ ва меъёрии ҳуқуқии кишвар муайян карда мешавад. Ин қоидай умумӣ пурра ба шарикӣ иҷтимоӣ низ даҳл дорад.

Манфиатҳои иқтисодӣ ин зоҳир гардидани муносибатҳои иқтисодӣ дар шакли ифодакунандай талаботи одамон мебошад, ки ҷойгоҳи онҳоро дар низоми иқтисодӣ инъикос менамоянд. Ҳамоҳангсозии манфиатҳои иқтисодии гурӯҳҳои гуногун дар ҷомеа, ки ҷавҳари мундариҷаи шарикӣ иҷтимоиро ташкил менамояд, дар худ

---

мушкилоти маҳсусро дарбар гирифта, шарти зарурии татбиқи барномаи рушди он ба шумор меравад. Ин мушкилот аз мавҷуд будани манфиатҳои иқтисодии антагонистӣ бармеояд ва нӯқсони асосии рафтори инсон дар самти иқтисодиёт ва монеаи татбиқи нерӯи ҷамъиятӣ мебошад. Антагонизм пеш аз ҳама дар худоҳии (эгоизм) бо ҳар роҳ афзун намудани фоида аз сармояи гузашташуда, аз ҷумла қаллобӣ, гардиши гайриқонунӣ, пулшӯй, беэътиноӣ ба сифати маҳсулот, ба муомилоти бозорӣ баровардани маҳсулоти дорувории барои саломатии инсон заароровар ва гайра зоҳир мегардад.

Зуҳуроти худоҳии шаҳсӣ ва гурӯҳӣ натиҷаи раванди мураккаби бозтақсими моликият ва доираи маҳдуди масъулияти иҷтимоии роҳбарон ва соҳибмулкон мебошад. Аз ин рӯ, маҳз суботи муносибатҳои молумулкӣ, тақсимоти дуруст ва азхудкуни маҳсулоти истеҳсолшуда дар ҷомеа шарти рушди шарикӣ иҷтимоиро дар ҷомеа муайян менамояд.

Асоси мушкилоти методологӣ дар фаҳмиши моҳият ва ҷойгоҳи шарикӣ иҷтимоӣ дар ҳаёти ҷомеаи муосири чумхурӣ ва ҳамчунин дар дигар кишварҳои ИДМ аз он иборат аст, ки аз нуқтаи назари идеология онҳо ба ин падидай ҷамъиятӣ муносибати гуногун доранд. Масалан, идеологҳои ватании шарикӣ иҷтимоӣ бисёр вақт онро василаи мувоғиқати манфиатҳои гуногуни институтҳои ҳокимиияти давлатӣ, корфармоён ва коргарони кироя дар шароити иқтисоди бозоргонӣ меҳисобанд. Дар кишварҳои Фарӯш шарикӣ иҷтимоӣ албатта аз манфиатҳои умумии иштирокдорони шарикӣ иҷтимоӣ дар ҷомеаи шаҳрвандии баркамол бармеояд, ки дар он ҷунин зиддиятҳои иҷтимоӣ, ки дар чумхурӣ моҳаст, вуҷуд надорад. Вале дар он ҷо ҳам муборизаи доимӣ байнӣ меҳнат ва сармоя мавҷуд аст. Муноқишаҳои давра ба давра дар шакли корпартроихо баамалоянда, ки дар бисёр ҳолатҳо бо созишҳои қобили қабул хотима мейбанд, далели ин иддао мебошанд. Дар робита ба ин, савол оид ба мөъёर ва худуди рафторе, ки ҳангоми қабули қарорҳо иҷозат дода шудааст, интиҳоби механизм ва усуљҳои ошкор намудани фаъолнокии иштирокдорони шарикӣ иҷтимоӣ ба миён меояд.

Иқтисодиёти институтсионалий мавҷуд будани бовариро дар фаъолияти муайяни атрофиён пешбинӣ менамояд, ки ба интиҳоби шаҳс таъсир мерасонад ва бояд шаҳс то вақте амал намояд, ки ин амал машҳури атрофиён гардад. Д. Коулмен вобастагии талаботро дар боварӣ аз шарту шароитҳои қарордоди басташуда ҷунин ифода намудааст: ҳар қадаре, ки андозаи боҳт зиёд гардад, ҳамон қадар бояд сатҳи боварӣ миёни иштирокдорони қарордод зиёд бошад (7, с. 135). Оид ба сатҳи ниҳои боварӣ дар китоби А. Олейник низ сухан рафтааст. Ў маълумотро оид ба арзёбии сатҳи боварии фарогир дар кишварҳои рушдёfta нишон додааст, ки ҳамкориҳо танҳо бо шахсан шинос будани одамон маҳдуд намегардад. Ба суоли: “Аз таҷрибаи шаҳсии Шумо, ба фикратон, ба одамони атроф бовар кардан мумкин аст?” дар Дания - 94%, Олмон - 90%, Британияи Кабир - 88%, Франсия - 84%, Италияи Шимолӣ - 72%, Италияи Ҷанубӣ - 65% ҷавоби мусбат доданд (7, с. 137).

Бо вуҷуди набудани ҷунин пурсишҳо ва маълумотҳо дар чумхурӣ, гуфтани мумкин аст, ки яке аз мушкилоти муосири ҷомеаи мо мавҷуд будани ҳолатҳои нобоварӣ ба давлат мебошад. Нишонаҳои он дар ҷомеаи мо гуногун аст, вале онҳо як сарчашма доранд: аз ҷониби давлат иҷро накардани бисёр функсияҳои ташкилии худ. Вақте

сатҳи нобоварӣ ба давлат меафзояд, он гоҳ сохторҳои алтернативии хифзи ҳукуқ ва ҷинояткорӣ дар тиҷорат ба вучуд меояд.

Шарти муҳимми ташаккули бозор дар асоси боварӣ дар шакли гайришахсиятӣ мавҷуд будани боз яке аз меъёрҳои асосии бозор - эмпатия мебошад, ки ҳамчун қобилияти ба ҷои агенти муқобил гузоштани худ ва ҳис намудани эҳсосот, манфиатҳо ва мақсади ў маънидод мегардад (8). Бояд қайд намуд, ки дар ҷонбаши меъёрҳои бозоргонӣ меъёри рафтори эмпатия на ба маънои эҳсосоти ҳамдардӣ баррасӣ мегардад, балки ҳамчун қӯшиши муайян намудани мавқеи агентҳои муқобил (furūshanda, xarid, кредитор ё субъекти dilxohi iktisodiёт) баррасӣ мегардад. Ин меъёр шарти зарурӣ барои ташкили таҳқиқоти маркетингии бозор, таҳлили имидж ва эътибори шарик, ба роҳ мондани тартиби идорақунини самараноки талабот мебошад, ки афзун намудани ҳаҷми иттилооти дарёфтшавандаро тақозо менамояд.

Категорияи эмпатия бевосита бо категорияи озодӣ алоқамандӣ дорад. Б. Спиноза мағҳуми озодиро чунин шарҳ додааст: “Ҳар қадар инсон фаъол бошад, ҳар чӣ зиёд шумораи аҷсоди берунаро ба фаъолияти худ ҷалб намояд, ҳамон қадар андозаи озодии вай зиёд аст, зеро чӣ қадаре ки ў табииати ... ашёро донад, ҳамон қадар боаклона (самаранок низ) ў бо онҳо амал менамояд, ҳамон қадар камтар муқобилиати саҳти онҳоро дарк мекунад.” (9, с. 105). Аммо, ҳангоми таҳлили рафтори бозории агентҳои иқтисодӣ, озодӣ дар маънои манғӣ, ҳамчун мустақилияти рафтори шаҳс новобаста аз мақсад ва ҳоҳиши атрофиён чудо карда мешавад. Озодӣ дар маънои мусбат на дар сарфи назар намудани таъсири муҳити зист ба рафтори шаҳс таҷассум мейёбад, балки дар ҳисоби танҳо ҳуди шаҳс, вали бо истифодাই оқилонаи таъсири муҳити атроф дар ҳадафҳои худ маънидод мегардад. Махз чунин муносибат бояд асоси рафтори соҳибкорон бошад. Ҳамин тарик, эмпатия ва озодии мусбат меъёрҳои иқтисодиёти бозоргонӣ ба шумор мераవанд.

Ҳолати меъёрҳои рафтор дар ҷумҳурӣ, ки ба таъмини мувозинати бозор таъсир мерасонад, метавон ҳеле паст маънидод намуд. (Ҷадвали 3)

**Ҷадвали 3. Ҳусусиятҳои меъёри рафтори иштирокдорони шарикии иҷтимоӣ дар субъектҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

<i>Меъёри рафтор</i>	<i>Дараҷаи рушди меъёрҳо</i>	<i>Зоҳир гардиданӣ вайронишавии меъёрҳо</i>
Утилитаризм (манфиатпарастӣ)	Паст	<i>Арзииҳои ахлоқии рафтор ё кирдори субъектҳои иқтисодиёти мавқеи дуюмдараҷаро касб намудаанд. Рушди муносибатҳо дар системаи трипартизм ҳусусияти расмӣ дошта, берунишавии ҳаҷми зиёди коргарони кироя аз рушди шарикии иҷтимоӣ ба вучуд меояд.</i>
Амалҳои манфиатҷӯй	Паст	<i>Сатҳи баланди оппортунизм (соҳтакорӣ), рушди коррупсия, қаллобӣ, ҷинояткориҳои андозӣ, вайрон кардани қонунгузориҳои меҳнат ва г.</i>
Боварӣ	Ҳеле паст	<i>Мавҷуд набудани кафолатҳои иҷтимоӣ, истифодাই гайрисамарабаҳии заҳираҳои меҳнатӣ, низоми ноадолатонаи сугуртаси иҷтимоӣ ва г.</i>
Эмпатия	Ҳеле паст	<i>Мавҷудияти соҳибкорон ва хизматчиёни давлатӣ дар низоми ҳизғи иҷтимоӣ, ки ҳудро чун агентҳои</i>

		<i>муқобил (истифодабарандагони хизматрасонии онҳо) дарк менамоянд.</i>
<i>Озодӣ</i>	<i>Миёна</i>	<i>Таносуби афзояндаи аҳолии қобили мөҳнат, ки дар ҳалли проблемаҳои худ ба дастгирии давлат эътиимод надоранд ва мутаносибан рушди бахши шуғли гайрирасмӣ.</i>

Маълумоти ҷадвали 3 нишон медиҳад, ки қариб ҳамаи меъёрҳо ба сатҳи паст ва хеле пасти рушд тааллук доранд. Пас аз давраи дурударози баргузории ислоҳоти бозорӣ, гарчанде шарикӣ иҷтимоӣ расман ба тартиб дароварда шуда, ба санадҳои ҳукуқӣ танзим гардидааст, vale ҳусусиятҳои меъёри рафтори иштироқдорони шарикӣ иҷтимоӣ ҳанӯз ба стандартҳо мувофиқат намекунад. Дар натиҷа низоми фавқулода заиф ва бесамар ташаккул ёфта, ба дастгоҳи бузурги мақомоти давлатии ҳифзи ҳукуқ, инчунин ҳадамоти бехатарии корхонаҳои бузург, агентиҳои ҳусусии муҳофизат ва гайра илова мегардад, ки шумораи зиёди хизматчиёнро дарбар мегирад. Ҳол он ки ҳар ду низом дар як вақт бо гурӯҳҳои ҷиноятӣ ҳам ҳамкорӣ ва ҳам муқобала менамоянд. Дар чунин низомҳои заиф аниқ фарқ намудани методҳои қонунии ҳифзи ҳукуқи молумулӣ ва усулҳои маҷбур намудани вайронкунандаро ҷиҳати риоя намудани ӯҳдадориҳои шартномаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ душворӣ пайдо менамоянд.

Гайр аз ин, яке аз домҳои бузурги институтсионалий иқтисодиёти ниҳонӣ (гайрирасмӣ) ба шумор меравад, ки рушди саҳми гайрирасмии он назаррас мебошад. Иқтисодиёти гайрирасмӣ, ин “муносибати ниҳонӣ” буда, бо сатҳи расмиёти иқтисодии иштироқдорони он алоқаманд нест ва ҳамчун бахши ҷудогонидории вазифаҳои истеҳсолии маҳсус аст, ки дар он қисми қувваи коргарӣ бе қайди расмӣ кор мекунанд. Аксарияти субъектҳои иқтисодӣ дар соҳторҳои институтсионалии ҳавзаҳои соҳибкорӣ фаъолият наменамоянд ва дар муносибатҳои шахсӣ дар доираи институтҳои “иқтисодиёти шахсони воқеӣ” бунёд мейбанд. Ҳол он, ки бахши иқтисодиёти ниҳонӣ як қисми муҳимми ташкилкунандай иқтисодиёти ҳамаи мамлакатҳо мебошад. Аммо дар кишварҳои мутараққӣ андозаи он аз 10-12% -и ММД зиёд нест. Дар мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ фоизи мазкур ба 20-25% расида, дар кишварҳои дорои иқтисодиёти давраи гузариш 40-45% -и ММД-ро ташкил мекунад. Мусаллам аст, ки ба андозаи рушди бахши иқтисодиёти ниҳонӣ шарикӣ иҷтимоии ниҳонӣ низ инкишоф мейбад, ки дар он идеяҳои трипартизм ҷой надорад, зеро дар ин ҷо давлат аз раванди танзими муносибатҳои иҷтимоӣ-мөҳнатӣ берун монда, шартномаҳо миёни корфармоён (соҳибмулкон) ва ҷинояткорон баста мешаванд.

Чун ҳулоса қайд кардан мумкин аст, ки дар шароити мусоирӣ ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз он ҷумла иқтисодиёти кишвари мо ба инобат гирифтани ғояҳои назарияи институтсионалий дар таъмини рушди босуботи иқтисодӣ бештар самара ҳоҳад дод. Зеро механизмиҳои асосии он, яъне низоми қоидҳо, қонунҳо ва меъёрҳо, ки ҷорҷӯбай фаъолияти ҳар як субъектҳои ҳочагидориро муайянг менамоянд, агар шароити мусоид фароҳам орад мувофиқи мақсад аст. Дар ин радиф вусъат бахшидан ба шарикӣ иҷтимоӣ, ки ҳадафи асосии он баланд бардоштани нуғузи сармояи инсонӣ, қобилияти зеҳнӣ ва умуман рақобатпазирии захиравои мөҳнатӣ мебошад, дар минбаъди фаъолияти иқтисодии кишвар самти асосии равияи стратегӣ шуда метавонанд.

---

**Пайнавишт:**

1. Гаджиев Э.М. *Институционально-культурные различия в экономическом развитии: вопросы теории и методологии*: автореф. дис. ...канд. экон. наук: 08.00.05. - Казань, 2005. - 24 с.
2. North D. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. -Cambridge: Cambridge University Press, 1990.-236 с.
3. Лавров П.Л. *Очерки вопросов практической философии// Русская философия собственности (ХVIII - XX вв.)*. - СПб: Ганза, 1993. - 413 с.
4. Норт Д. *Институты, институциональные изменения и функционирование экономики*. —М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. - 378 с.
5. Ишаков О., Фролов Д. *Место институционализма в экономической науке // Экономист*. - № 10. - 2005. - С. 39-44.
6. Кодекси меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Боби 29, моддаи 301. – С.102.
7. Олейник А. *Институциональная экономика*. - М., 2001. - 316 с.
8. Monroe K. *A Fat Lady in a Corset: Altruism and Social Theory/ - American Journal of Political Science*, 1994. – С. 28-48.
9. Ильинков Э. *Философия и культуры*. - М., 1991. - 278 с.

**Reference Literature:**

1. Gadjiyev E. M. *Institutional-Cultural Differences in Economy Development: Issues of Theory and Methodology. Synopsis of candidate dissertation in economics*: 08.00.05. – Kazan, 2005. – 24 pp.
2. North D. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. -Cambridge: Cambridge University Press, 1990. -236 pp.
3. Lavrov P. L. *Essays on Practical Philosophy Issues // Russian Philosophy of Property (XVIII-XX cc.)*. – Spb: Ganza, 1993. – 413 pp.
4. Nort D. *Institutes, Institutional Alteration and Economy Functioning*. – M.: Fund of “Initiations” Book on Economics, 1997. – 378 pp.
5. Inshakov O., Frolov D. *The Place of Institutionalism in the Science of Economics // Economist*, N10, 2005. – PP. 39-44.
6. *Labor Code of Tajikistan Republic. Chapter 29, article 31*. – p. 102
7. Oleynik A. *Institutional Economy*. – M.: 2001. – 316 pp.
8. Monroe K. *A Fat Lady in a Corset: Altruism and Social Theory/ - American Journal of Political Science*, 1994.- PP. 28-48.
9. Ilyenkov E. *Philosophy and Culture*. – M., 1991. – 278 pp.